



Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

аз 29 декабри соли 2022

№ 612

ш. Душанбе

Дар бораи Регламенти техникии «Талабот
ба маҳсулоти никотиндор»

Мутобиқи моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
бамеъёрдории техники» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р
м е к у н а д:

1. Регламенти техникии «Талабот ба маҳсулоти никотиндор»
тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва
нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон яқчо бо
вазорату идораҳои дахлдор ҷиҳати амалисозии Регламенти техникии
мазкур чораҳои зарурӣ андешад.

3. Қарори мазкур пас аз шаш моҳи интишори расмӣ мавриди амал
қарор дода шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон



Эмомалӣ Раҳмон



Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2022 года

№ 612

ш. Душанбе

О Техническом регламенте «Требования к
никотинсодержащей продукции»

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Таджикистан
«О техническом нормировании» Правительство Республики Таджикистан
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Технический регламент «Требования к никотинсодержащей
продукции» (прилагается).

2. Агентству по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой
инспекции при Правительстве Республики Таджикистан совместно с
соответствующими министерствами и ведомствами принять необходимые
меры по реализации настоящего Технического регламента.

3. Настоящее постановление ввести в действие после шести месяцев
официального опубликования.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан



Эмомали Рахмон

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «29» декабри соли 2022, №612
тасдиқ шудааст

Регламенти техникии
«Талабот ба маҳсулоти никотиндор»

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Регламенти техникии «Талабот ба маҳсулоти никотиндор» (минбаъд – Регламенти техники) дар асоси талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бамеъёрдарории техники» таҳия гардида, талаботро ба маҳсулоти никотиндор муқаррар менамояд.

2. Регламенти техникии мазкур нисбат ба маҳсулоти никотиндор (маснуоти дорои тамоқуи гармшаванда, моеи никотиндор ва зарфҳои он)-и воридотӣ, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муомилот бароварда мешаванд, татбиқ мегардад.

3. Регламенти техникии мазкур талаботро нисбат ба ҳаммонандкунии маҳсулоти никотиндор, ки истифода ва иҷрои онҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмист, муқаррар карда, қоидаҳои истеҳсол, нигоҳдорӣ, интиқол, фурӯш, истеъмоли (аз ҷумла, талабот нисбат ба ҷойҳои махсуси барои истеъмоли маҳсулоти никотиндор муқарраргардида), тартиби тамғагузорино ба борпечи истеъмоли ба танзим медарорад ва ҳамчунин талаботи марбутаро нисбат ба нишондиҳандаҳои таъйиноташон функционалӣ, аз ҷумла, хусусиятҳои хоси истеъмоли ва тавсифоти маҳсулоти никотиндорро, ки дараҷаи сифатнокиро муайян намуда, истеъмокунандаро аз иштибоҳ дар масъалаи сифати маҳсулоти никотиндор ва бехатарии истеъмоли он эмин медорад, муайян мекунад.

4. Талаботи Регламенти техникии мазкур ба инҳо паҳн намегардад:

- муносибатҳои, ки тибқи созишномаву санадҳои байналмилалӣ муқаррар карда шудаанд;

- намунаҳои маҳсулоти никотиндор, ки аз ҷониби озмоишгоҳҳо, истеҳсолкунандагони маҳсулоти никотиндор ва (ё) воридкунандагон

(фурӯшандагон) ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шуда, барои санҷиши сифат, дараҷаи бехатарӣ, мутабоқати ченкунӣ ба стандартҳои байналмилалӣ, ҳамчунин татбиқи озмоишҳои муқоисавии байниозмоишгоҳӣ, санҷидани мутабоқати параметрҳои бамеъёрдароваранда ба талаботи регламентҳои техники, калибрченкунии таҷҳизот, санҷишҳо (тестҳо)-и муқоисавӣ, ҷошнигириҳо, омӯзиши намуди зоҳирӣ (дизайн) пешбинӣ шудаанд;

- намунаҳои маҳсулоти никотиндор, ки ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ташкилкунандагон ва (ё) иштирокдорони намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва ярмаркаҳо ба сифати намунаҳо ва экспонатҳо ворид карда мешаванд;

- маҳсулоти никотиндор, ки дар дӯконҳои савдои бидуни боҷ фурӯхта мешаванд.

2. МАҲҲУМҲОИ АСОСӢ

5. Дар Регламенти техникии мазкур истилоҳот ва мафҳумҳои зерин истифода мешаванд:

- аэрозол – моддаи муаллақ, ки аз моддаҳои муаллақи зарраҳои моеи дар ҳолати газгун қарордошта иборат буда, дар натиҷаи истифодаи низомии таҳвили никотин ба нуқтаи таъинот бо маснуоти дорои тамоқуи гармшаванда, моеҳои никотиндор ва зарфҳои ғайриникотинӣ ба вучуд меояд;

- пуркунандаи ғайриникотинӣ (моеи ғайриникотинӣ) – маҳсулоти шаклаш моеъ, ки ба зарфҳои (картриҷҳо, зарфҳои захиракуни, контейнерҳо ва дигар зарфҳо) бе никотину намақҳои никотин ва ё дорои онҳо дар ҳаҷми камтар аз 0,1 мг/мл моеъ ҷойгир кунонида шудаанд ва барои нафаскашии аэрозоле, ки дар рафти истифодаи дастгоҳ ҳосил мешавад, пешбинӣ шудааст;

- навъи маҳсулоти никотиндор – маҷмуи маснуоти никотиндор, ки аз рӯи хосиятҳои истеъмоли ва тарзи истеъмоли ба ҳам монанд мебошанд;

- моддаҳои ихроҷшаванда – унсурҳо ва пайвастагиҳои кимиёвӣ, ки ҳангоми истифодаи маснуоти дорои тамоқуи гармшавандаи таъиншуда ихроҷ карда мешаванд, аз ҷумла моддаҳои дар аэрозоли никотин мавҷудбуда, ки аз ҷониби истеъмокунанда нафас кашида мешаванд;

- сӯзиш – раванди оксидкунандаю барқароркунандаи физикию кимиёвӣ, ки ба ҳосилшавии гармӣ ва маҳсулоти сӯзиш оварда расонида, дар рафти он модда бо оксиген ба ақсуламал (реаксия) медарояд;

- истеҳсолкунанда – шахси ҳуқуқӣ ё воқеие, ки ҳамчун субъекти соҳибкорӣ ба қайди давлатӣ гирифта шудааст ва аз номи худ истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти никотиндорро анҷом медиҳад;

- маснуоти дорои тамокуи гармшаванда – навъи маҳсулоти никотиндор дар шакли ҳиссаи алоҳида, масалан, чӯбча, катриҷи таркибаш аз тамокуи гармшавандаи (омезиши тамоку) бо усули саноатӣ пуршуда иборат, ки барои бо роҳи нафаскашии аэрозоли никотиндоре, ки дар рафти гармкунӣ ҳангоми истифодаи системаи гармкунии тамоку бидуни сӯзиш ва ташаккули дуди тамоку ба вучуд меояд, пешбинӣ шудааст;

- ҷузъҳо (ингредиент) – моддае (ба истиснои барги тамоку ва қисмҳои дигари тамоку, аз ҷумла, он тамокуе, ки бо усули саноатӣ ва ё бо тарзи дигар коркард шудааст, инчунин никотин, аз ҷумла намакҳои никотин ва ҳосилаҳои дигар), ки дар рафти истеҳсоли пуркунандаи маҳсулоти никотиндор истифода карда мешавад ва дар маҳсулоти омодашудаи никотиндор, аз ҷумла дар шакли тағйирёфта мавҷуд мебошанд;

- катриҷ (капсула) – ҷузъи системаи интиқоли никотин, ки бо тарзи саноатӣ аз ҷониби пуркунанда ё пуркунандаҳо пур карда шудааст ва барои ташаккули аэрозол ва нафаскашии он аз ҷониби истеъмолкунанда ҳангоми истифодабарии дастгоҳи истеъмоли маҳсулоти никотиндор пешбинӣ шудааст ва метавонад ба дастгоҳи истеъмоли маҳсулоти никотиндор насб карда шавад;

- пуркунанда - унсурҳои асосии маҳсулоти никотиндор (аз ҷумла омезиши тамоку, омезишҳои моеи никотиндор ва ғайриникотинӣ, гел, хока, омезиши ғайритамоку ва ғайра);

- номгӯи маҳсулоти никотиндор – номгӯи маҳсулоти никотиндор бо хусусиятҳои истеъмолий, ки аз ҷониби истеҳсолкунанда муқаррар карда шудааст ва барои фарқ кардани як маҳсулоти никотиндор аз маҳсулоти дигар имкон медиҳад;

- никотин – моддаи кимиёвии дорои формулаи 3 (1-метил, 2-пирролидин);

- моеи никотиндор – навъи маҳсулоти никотиндор дар шакли моеъ, ки аз моеи никотиндор иборат буда, ба зарфҳои (катриҷҳо, зарфҳои захиравӣ, контейнерҳо ва ғайра) дорои никотин ё намакҳои никотин дар ҳаҷми на камтар аз 0,1 мг/мл моеъ ҷойгир шудааст ва барои бо роҳи нафаскашии аэрозоли дар рафти истифодаи системаи электронии таҳвили никотин ҳосилшаванда пешбинӣ шудааст;

- маснуоти никотиндор – маҳсулоте, ки барои нафаскашии аэрозоли бо роҳи истифодаи дастгоҳ (маснуоти дорои тамокуи гармшаванда, моеи никотиндор) ҳосилшаванда пешбинӣ шудааст. Барои иҷрои мақсадҳои

Регламенти техникии мазкур зери мафҳуми маҳсулоти никотиндор, аз ҷумла, моеъҳои никотиндор ва ғайриникотинӣ, инчунин маснуоти дорои тамокуи гармшаванда дар назар дошта мешаванд:

- маҳсулоти никотиндор – маҳсулоти никотиндор, ки дар борпечи истеъмолий бастабандӣ карда шудааст;

- омехтаи никотиндор – воситаи таъминкунандаи моеи никотиндор, ки дорои никотин ё намаки никотин дар ҳаҷми на камтар аз 0,1 мг/мл мебошад ва бо иловаҳо ё бидуни иловаҳо истифода карда мешавад;

- борпечи истеъмолий – воҳиди ҳадди ақалли борпеч (баста), ки бевосита бо маснуоти никотиндор ҳамхудуд мебошад ва барои фурӯши маҳсулот ба истеъмолкунандаи ниҳой пешбинӣ шудааст;

- системаи таҳвили никотин – маҷмуи маснуоти никотиндор ва дастгоҳ, ки мувофиқи иттилои истеҳсолкунанда бояд дар яққоягӣ истифода карда шавад;

- муҳлати эътибор – муҳлате, ки пас аз анҷоми он маҳсулоти никотиндор (пуркунандаи ғайриникотинӣ) ғайри қобили истифода ҳисобида мешавад;

- муҳлати нигоҳдорӣ – муҳлате, ки дар давоми он маҳсулоти никотиндор дар сурати риояи шартҳои нигоҳдории аз ҷониби истеҳсолкунанда муқаррарнамуда сифат ва хусусиятҳои хоси худро маҳфуз медорад. Ба итмом расидани муҳлати нигоҳдорӣ маъно надорад, ки маҳсулот барои истеъмоли мувофиқ намебошад;

- тамоку – растании ҷинси *Nicotiana* оилаи намудҳои авранҷи *Nicotiana Tabacum* ва *Nicotiana Rustica* ё қисмҳои он, ки аз коркарди пас аз ҷамъоварӣ ё саноатӣ гузаштаанд, аз ҷумла тамокуи васеъшуда ё барқароршуда;

- тамокуи гармшаванда (омезиши тамоку) – зарфи маснуоти дорои тамокуи гармшаванда, ки аз тамокуи аз коркарди саноатӣ ва (ё) навъи дигари коркард гузашташуда иборат мебошад (бо истифодаи иловаҳо ё бидуни иловаҳо);

- омехтаи тамоку барои гармкунӣ – навъи маҳсулоти никотиндор, ки аз омезиши тамоку бо иловаи никотин ё бидуни он иборат буда, барои ташаккули аэрозоле пешбинӣ шудааст, ки аз гармшавии мустақим ё ғайримустақим (бидуни сӯзиш) ҳосил гардида, истеъмолкунанда онро ҳангоми истифодабарии дастгоҳи истеъмоли маҳсулоти никотиндор бо роҳи нафаскашӣ истеъмол мекунад;

- дуди тамоку – моддаи муаллақӣ зарраҳои саҳт ва моеъ, инчунин газҳо, ки ҳангоми сӯзиши тамоку бо дар назар доштани ҳаҷми ҳавоии муҳити атроф ба вучуд меояд;

- дастгоҳ – таҷхизот, ки бо маҳсулоти никотиндор истифода мешавад ва ҳосилшавии аэрозолро (система барои гармкунии тамоку, системаҳои

электронии тахвили никотин, системаҳои электронии тахвили маҳсулоти ғайриникотинӣ ва навъҳои дигар) бидуни сӯзиши омехтаи никотиндор, тамокуи гармшаванда (омезиши тамоку) ё зарфи ғайриникотиндор таъмин менамояд. Вобаста ба сохт дастгоҳҳо метавонанд барои истифодаи яккарата ё бисёркарата пешбинӣ шуда бошанд.

3. ҲАММОНАНДСОЗИИ МАҲСУЛОТИ НИКОТИНДОР

6. Бо мақсади марбут дониستاني маҳсулоти никотиндор ба соҳаи татбиқи Регламенти техникии мазкур мушаххаскунӣ тавассути усули босиравӣ бидуни гузаронидани тадқиқот (озмоишҳо) аз рӯи аломатҳои мушаххаскунандаи зерин анҷом дода мешавад:

1) аз рӯи номгӯи барои маҳсулоти никотиндор:

- бо роҳи муқоиса кардани номгӯи «маҳсулоти никотиндор» ва (ё) навъи маҳсулоти никотиндор бо номгузорие, ки дар борпечи истеъмолӣ ё ҳуҷчатҳои марбут ба маҳсулоти зикршуда оварда шудаанд;

2) аз рӯи таркиби ҷузъӣ:

- барои маснуоти дорои тамокуи гармшаванда: тариқи санҷиши мавҷудияти маълумот оид ба тамокуи гармшаванда (омезиши тамоку) дар борпечи истеъмолӣ ё ҳуҷчатҳои марбут ба маҳсулоти зикршуда;

- барои моеъҳои никотиндор: тариқи санҷиши мавҷудияти маълумот оид ба будани никотин дар омехтаи никотиндор, инчунин маълумот оид ба вазни ҳолис ё ҳаҷми неттои омехтаи никотиндор (вобаста аз шакл) дар борпечи истеъмолӣ ё ҳуҷчатҳои марбут ба маҳсулоти зикршуда;

3) аз рӯи усули истифодабарӣ:

- тариқи санҷиши мавҷудияти маълумот дар борпечи истеъмолӣ ё дар эзоҳи нишондоди асбоби истеъмоли маҳсулоти никотиндор (намуд, тамға, шакл), ки бояд тибқи он маҳсулоти никотиндор истифода шавад ва ё усули истеъмоли маҳсулоти никотиндор, агар истеъмоли он истифодаи асбоби истеъмоли маҳсулоти никотиндорро дар назар надошта бошад. Таснифи дастгоҳҳо барои истеъмоли маҳсулоти дорои никотин дар замимаи 5 Регламенти техникии мазкур оварда шудааст.

7. Ҳаммонандкунии маҳсулоти никотиндор метавонад бо усули истифодаи воситаҳои дастгоҳӣ аз рӯи аломатҳои мушаххасии зерин анҷом дода шавад:

- мавҷудияти никотин дар аэрозоли никотиндори маҳсулоти дорои тамокуи гармшаванда мутобиқи банди 11 Регламенти техникии мазкур. Мавҷудияти никотин дар зарфҳои ғайриникотинӣ ва моеъҳои дорои никотин бо усули ченкунии ҳаҷми никотин дар моддаҳои моеъ муайян карда мешавад, ки он дар банди 4 рӯйхати ҳуҷчатҳо доир ба

стандартизатсия муқаррар гардидааст, банди мазкур қоидаву усулҳои тадқиқот (озмоиш), андозагирӣ, аз ҷумла, қоидаҳои гирифтани намунахоро дар бар кардааст, ки барои истифода ва иҷрои «Талабот ба маҳсулоти никотиндор», ҳамчунин баҳогузори ба мутобикати объектҳои танзими техникий, ки бо замимаи 1 Регламенти техникий мазкур пешбинӣ шудаанд, заруранд;

- мавҷуд набудани сӯзиш ҳангоми истифодаи маснуоти дорои тамокуи гармшаванда (омезиши тамоку) мутобиқи банди 13 Регламенти техникий мазкур;

- мавҷуд набудани раванди сӯзиш тавассути таркиби монооксиди карбон (CO) ва оксидҳои нитроген (NO, NO_x) дар аэрозол тасдиқ карда мешавад, ки набояд аз арзишҳои ҳадди иҷозатдодашудаи моддаҳои ихроҷшудаи дар замимаи 2 Регламенти техникий мазкур овардашуда ба 100 см³ аэрозол зиёд бошад.

8. Як ё якчанд намуди ҳуҷчатҳои зерин метавонанд ҳамчун ҳуҷчатҳои барои ҳаммонандкунии маҳсулоти никотиндор истифода шаванд, аз ҷумла: дастурал, ёддошт (варақаи ёддоштӣ), ҳуҷчати меъерии техникий, варақаи иттилоотӣ, шартнома, ҳуҷчатҳои борхатӣ, ҳуҷчати тасдиқкунандаи мувофиқати мол ё ҳуҷчатҳои дигар, ки аз ҷониби воридкунанда ва ё истеҳсолкунанда пешниҳод карда мешаванд.

4. ҚОИДАҲОИ МУОМИЛОТИ МАҲСУЛОТИ НИКОТИНДОР ДАР БОЗОР

9. Маҳсулоти никотиндор дар ҳолати мутобикат ба талаботи Регламенти техникий мазкур дар бозори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муомилот бароварда мешавад, дар ин сурат воридкунанда, истеҳсолкунанда ва фурӯшанда бояд талаботи зеринро риоя кунанд:

- таъмини мутобикати маҳсулоти никотиндор ба талаботи Регламенти техникий мазкур;

- дар ҳуҷчатҳои ба маҳсулот ҳамроҳшаванда маълумоти заруриро оид ба сертификати мутобикат нишон диҳанд;

- ҳуҷчатҳои ба маҳсулот ҳамроҳшавандаро пешниҳод намоянд;

- ба шахсони манфиатдор (вобаста ба талаботи онҳо), аз ҷумла, дар рафти амалиёти гумрукӣ, ҳуҷчатҳои тасдиқкунандаи мутобикати маҳсулоти никотиндорро ба талаботи Регламенти техникий мазкур (сертификати мутобикат ё нусхаи он) пешниҳод намоянд;

- ба истеҳсол ва фурӯш набаровардани маҳсулоти никотиндоре, ки аз баҳодихӣ (тасдиқ)-и мутобикат нагузаштааст ва ё ба талаботи Регламенти техникий мазкур мутобикат намекунад;

- ба фурӯш баровардани маҳсулоти никотиндоре, ки сертификати мутобиқат надорад, бо забони давлатӣ тамғагузорӣ нашудааст ва хулосаи санитарии эпидемиологӣ надорад, манъ аст.

10. Маҳсулоти никотиндоре, ки дар бозори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муомилот бароварда мешавад, бояд ҳатман тибқи талаботи Регламенти техникии мазкур аз тасдиқи мутобиқат гузарад.

5. ТАЛАБОТ БА МАҲСУЛОТИ НИКОТИНДОР

11. Мавҷудияти никотин дар аэрозоли никотиндор бо усули хроматографияи газӣ ва мутобиқи ҳуҷҷатҳои стандартизатсия, ки дар Регламенти техникии мазкур оварда шудаанд, дар мг ба 100 см³ аэрозоли никотиндор муайян карда мешавад.

12. Таркиби моддаҳои ихроҷшаванда дар 100 см³ аэрозоли никотиндор, ки ҳангоми мавриди истифода қарор гирифтани маснуоти никотиндор ҳосил мегардад, набояд аз ҳаҷми иҷозат додашудаи моддаҳои ихроҷшаванда ба 100 см³ аэрозол тибқи замимаи 2 Регламенти техникии мазкур зиёд бошад.

13. Мавҷуд набудани раванди сӯзиши омехтаи никотиндор ва тамокуи гармшаванда (омехтаи тамоку) бо мавҷудияти монооксиди карбон (CO) ва оксидҳои нитроген (NO, NO_x) дар аэрозоли никотиндор тасдиқ карда мешавад ва онҳо набояд аз нишондиҳандаҳои дар замимаи 2 Регламенти техникии мазкур овардашуда ба 100 см³ аэрозол зиёд бошад.

14. Нишондиҳандаи фаъолнокии об барои маснуоти дорои тамокуи гармшаванда набояд аз 0,7 А_w зиёд бошад.

15. Мухлати нигоҳдорӣ ва эътибор ё набудани чунин муҳлат аз ҷониби истеҳсолкунанда муқаррар карда мешавад.

16. Дар рафти истеҳсоли маҳсулоти никотиндор ба сифати ингредиентҳо истифода кардани моддаҳое, ки гардиши онҳо мутобиқи аҳдномаҳои байналмилалӣ ва моддаҳои дар замимаи 3 ба Регламенти техникии мазкур овардашуда манъ карда шудааст, роҳ дода намешавад.

17. Вазни ҳолиси тамокуи гармшаванда (омезиши тамоку) ва вазни ҳолис ё ҳаҷми ҳолиси омехтаи никотиндор (вобаста аз шакл) барои ҳар як борпечи истеъмолий ҳисоб карда шуда, то ба нишондиҳандаи даҳӣ (грамм ё миллилитр) саҳеҳ нишон дода мешавад. Дур рафтани аз вазни ҳолиси воқеӣ ё ҳаҷми ҳолиси омехтаи никотиндор (вобаста ба шакл) аз вазн ё ҳаҷми номиналӣ, ки дар борпечи истеъмолий нишон шудааст, то ба 10 фоиз иҷозат дода мешавад.

18. Дар истеҳсоли маҳсулоти никотиндор метавонанд глитсерини муқаттар бо софии на камтар аз 95 фоиз ва никотин (намаки никотин) бо

софии на камтар аз 95 фоиз истифода карда шаванд. Софии моддаҳои истифодашуда аз ҷониби истеҳсолкунанда тасдиқ карда мешавад.

19. Таркиби никотин дар моеи никотиндор набояд аз 20 мг/мл зиёд бошад.

20. Таркиби никотин дар зарфҳо ва маҳсулоти дигари никотиндор набояд аз 3,5 фоиз вазн ё 35 мг/г зиёд бошад.

21. Ҳаҷми омехтаи моеъ дар картриҷ набояд аз 2 мл зиёд бошад.

22. Ҳаҷми омехтаи моеъ дар контейнер набояд аз 10 мл зиёд бошад.

6. ТАЛАБОТ БА ТАҶҲИЗОТ

23. Тамоми ҷузъҳои таркибии таҷҳизот ҳангоми бо маҳсулоти никотиндор истифода шуданашон набояд ба аэрозол моддаҳое ихроҷ кунанд, ки боиси захролудшавӣ шуда метавонанд. Набудани захролудшавие, ки дар натиҷаи истихроҷи моддаҳо аз ҷузъҳои таркибии таҷҳизот ҳосил мешавад, аз ҷониби истеҳсолкунанда дар асоси озмоишҳои гузаронидаи ҳадаш тасдиқ карда мешавад.

24. Истеҳсолкунандаи таҷҳизот бояд ҳар як модел ва тамсилаи таҷҳизотро бо шиносномаи техникӣ таъмин намояд. Дар шиносномаи техникӣ бояд дар бораи роҳҳои ба тамос баромадан бо истеҳсолкунанда ва дастурмали истифодабарии таҷҳизот (раҳнамои корбар) дарҷ гардида бошад.

25. Шиносномаи техникии таҷҳизоти модел ва тамсилаи марбута аз тарафи истеҳсолкунанда на камтар аз 10 сол пас аз анҷоми фурӯши дастгоҳ дар бозори Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфуз дошта мешавад.

7. ТАЛАБОТ НИСБАТИ РАВАНДҲОИ ИСТЕҲСОЛ, НИГОҲДОРӢ, ТАҲВИЛ, ФУРӢШ ВА ИСТИФОДАБАРӢ

26. Истеҳсолкунандаи маҳсулоти никотиндор бояд низоми идоракунии сифатро, ки ба талаботи ISO 9001 мувофиқат мекунад, қорӣ намуда, дар ин бора сертификат дошта бошад. Равандҳои истеҳсолии истеҳсолкунанда, таснифоти маҳсулот, протоколҳои санҷиш ва равандҳои қабул ва назорати ҳар дастаи маҳсулот бояд ҳуҷҷатгузорӣ карда шаванд, инчунин истеҳсолкунанда бояд мавҷудияти раванди даврии назорати дохило ро таъмин намояд.

27. Маҳсулоти никотиндор (зарфи ғайриникотинӣ) метавонад тавассути ҳамаи намудҳои воситаҳои нақлиёт ва мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода шавад. Воситаҳои нақлиёт бояд пӯшида, хушк, тоза ва бидуни бӯи бегона бошанд.

28. Анбори нигоҳдории маҳсулоти никотиндор бояд хушк, тоза ва бидуни бўйи бегона бошад.

29. Маҳсулоти никотиндор бояд дар ҷойи хушк нигоҳ дошта шавад. Истеҳсолкунанда ҳуқуқ дорад, ки шароити иловагии нигоҳдорӣ ва таҳвил, инчунин муҳлати нигоҳдории маҳсулоти никотиндорро муқаррар намояд.

30. Истеҳсолкунанда уҳдадор аст, ки муҳлати эътибори маҳсулоти никотиндорро муқаррар намояд, ба шарте ки, агар чунин маҳсулот муҳлати эътибор дошта бошад ва пас аз ба итмом расидани чунин муҳлат маҳсулоти никотиндор барои истифодабарӣ номувофиқ ҳисобида мешавад. Маълумот оид ба муҳлати эътибори маҳсулоти никотиндор ба борпечи истеъмоли мутобиқи талаботи банди 8 Регламенти техникий мазкур насб карда мешавад.

31. Истифодабарии маҳсулот ва (ё) таҷҳизотҳои никотиндор мутобиқи дастурамали истифодабарӣ (дастурамали корбар) анҷом дода мешавад. Маълумот оид ба тартиби истифодабарии маҳсулоти никотиндор ва (ё) таҷҳизот аз рӯйи таъинот ба таввачӯҳи истеъмокунандагон аз ҷониби фурӯшанда бо ҳар гуна усулҳо расонида мешавад.

32. Ҳангоми фурӯши маҳсулот ва (ё) таҷҳизоти никотиндор фурӯшанда ба истеъмокунанда дар бораи маҳсулот маълумоти бозғетимод ва саҳеҳ пешниҳод мекунад, аз ҷумла:

- номи таҷҳизот, ки барои истифодабарии маҳсулоти никотиндор пешбинӣ шудааст;

- тибқи дархости истеъмокунанда фурӯшанда ўро бо дастгоҳ, ки дар ҳолати насбшуда ва коршоям қарор дорад, шинос карда, тарзи истифодабарии маҳсулоти никотинӣ ва (ё) дастгоҳро нишон медиҳад.

8. ҚОИДАҲОИ ТАҲИЯ ВА ПЕШНИҲОДИ ҲИСОБОТ ОИД БА ТАРКИБИ МАҲСУЛОТИ НИКОТИНДОР

33. Истеҳсолкунанда, шахси ваколатдори истеҳсолкунанда ё шахси воридкунандаи маҳсулоти никотиндори дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фурӯхташаванда вазифадор карда мешаванд, ки ҳар сол на дертар аз рӯзи охири симоҳаи якуми баъди соли тақвими ҳисоботи меомада ба мақомоти ваколатдори соҳаи тандурустӣ ҳисобот пешниҳод кунанд. Ҳисобот бояд мутобиқи муқаррароти замимаи 4 Регламенти техникий мазкур таҳия гардида, маълумотро оид ба таркиби маҳсулоти никотиндор, аз ҷумла тозагии моддаҳое, ки дар банди 18 оварда шудаанду дар давоми соли ҳисоботӣ фурӯхта шудаанд, дар бар гирифта бошад.

34. Дар ҳисобот бояд рӯйхати номҳои ҷузъҳо ва ҳиссаи вазн аз рӯйи ҳар номи маҳсулоти никотиндор нишон дода шавад.

35. Агар истеҳсолкунанда, шахси ваколатдори истеҳсолкунанда ё шахси воридкунанда нисбати ингредиентҳо тадқиқотҳои токсикологӣ анҷом дода бошанд ва ё чунин тадқиқот аз рӯйи фармоиши онҳо анҷом дода шуда бошад, истеҳсолкунанда ва (ё) шахси воридкунанда вазифадоранд дар ин бора дар ҳисобот маълумот оваранд ва дар муддати сӣ рӯз баъди гирифтани дархост дар бораи натиҷаи ин тадқиқот ба мақомоти марбутан соҳаи тандурустӣ бо тасвири усулҳои истифодашудаи иҷро, роҳу усулҳои ҷенкунӣ ва навъи воситаҳои ҷенкунӣ иттилоъ пешниҳод кунанд.

9. ТАЛАБОТ БА БОРПЕЧ ВА ТАМҶАГУЗОРӢ

36. Дар борпеч (баста)-и истеъмолии маҳсулоти никотиндор бояд маълумоти зерин насб карда шавад:

- барои маҳсулоти никотиндор, номгӯи «маҳсулоти никотиндор» ва (ё) номгӯи навъи маҳсулоти никотиндор;

- номи дастгоҳе, ки тавассути он истифодабарии маҳсулоти никотиндори мазкур пешбинӣ карда шудааст, дар сурате ки, агар маҳсулоти никотиндор ба дастгоҳи мувофиқ пайваст набошад;

- санаи истеҳсол, инчунин муҳлати эътибор ва (ё) шартҳои нигоҳдорӣ, дар сурате ки, агар чунин муҳлат ва (ё) шароити нигоҳдорӣ аз ҷониби истеҳсолкунанда муайян карда шуда бошад;

- навиштаҷоти «Фурӯш ба шахсони то 18-сола манъ аст»;

- навиштаҷоти «Дорои захрҳои системавӣ, моддаҳои кансерогенӣ ва мутагенӣ мебошад»;

- барои маҳсулоти никотиндор мутобиқи банди 17 Регламенти техникий мазкур вазни ҳолиси тамокуи гармшаванда (омехтаи тамоку) ва вазни ҳолис ё ҳаҷми ҳолиси омехтаи никотиндор (вобаста ба шакл);

- навиштаҷоти «Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол карда шудааст».

37. Дар борпечи истеъмоли (варақаи маълумотӣ)-и маҳсулоти никотиндор сабт кардани ҳаҷми миқдории моддаҳои қатрон, никотин ва монооксиди карбон дар таркиби аэрозоли никотиндор иҷозат дода намешавад.

38. Ба борпечи истеъмолии маснуоти дорои тамокуи гармшаванда навиштаҷоти огоҳкунанда оид ба зарари истеъмоли маҳсулоти никотиндор дар шакли «Ин маҳсулот ба саломатии шумо зараровар аст ва боиси вобастагӣ мегардонад» насб карда мешавад. Навиштаҷот бо ранги сиёҳ, ҳуруфоти ғафс, тарики равшану хоно дар заминаи рангаш

сафед сабт мегардад. Маълумоте, ки дар банди мазкур оварда шудааст, дар ҷаҳорҷӯбаи сиёҳ, ки ғафсии он бояд на камтар аз 1 мм бошад, ҷойгир карда мешавад. Масоҳате, ки бо ҷаҳорҷӯба маҳдуд мешавад, аз ҷумла масоҳати худи ҷорҷӯба, бояд дар тарафи асосии пеши борпечи истеъмолий ҷойгир шавад ва ҳадди ақал 20 фоиз масоҳати тарафи пеши онро ишғол кунад.

39. Ба борпечи истеъмолии дастгоҳҳо навиштаҷоти зерин насб карда мешавад: «Фурӯш ба шахсони то 18-сола манъ аст».

40. Маълумоте, ки дар борпечи истеъмолии маҳсулоти никотиндор, таҷҳизот ва (ё) дастурамал, ёддошт (варақаи маълумотӣ) оварда мешавад, бояд саҳеҳ бошад ва истеъмокунандагонро ба иштибоҳ наандозад. Дар борпечи истеъмолии маҳсулоти никотиндор, таҷҳизот ва (ё) дастурамал, ёддошт овардани маълумоти иловагӣ дар бораи маҳсулоти никотиндори мазкур, ки дар бандҳои 36-38 Регламенти техникии мазкур қайд нашудаанд, роҳ дода мешавад.

41. Ба борпечи маҳсулоти никотиндор ва (ё) дастурамал, ёддошт гузоштани маълумоти марбут ба аэрозол, ки дар натиҷаи истифодабарии маҳсулоти никотиндори мазкур ба вучуд меояд ва дар таркиби ҷунин аэрозол моддаҳои ихроҷшуда нисбати дути тамоку камтар мебошанд, иҷозат дода мешавад.

42. Маълумоте, ки дар борпечи истеъмолии маҳсулоти никотиндор ва (ё) дастурамал, ёддошти ба ин маҳсулот замишашуда оварда мешавад, бояд маъниҳои зеринро ифода накунад:

- изҳорот оид ба ҳосиятҳои шифобахшии маҳсулоти никотиндор;
- дар шури истеъмокунанда ташаккул додани фикре, ки гӯё истеъмолии маҳсулоти мазкури никотиндор нисбати истеъмолии навъи дигари маҳсулоти никотиндор камтар зарар дорад.

43. Маълумоте, ки дар борпечи истеъмолии маҳсулоти никотиндор ва (ё) дастурамал, ёддошти ба ин маҳсулот замишашуда оварда мешавад, бояд бо ҳарфҳои рамзҳои аниқ, ҳоно, покнашаванда ва ба омилҳои иқлимӣ устувор дарҷ гардад.

44. Дар борпечи истеъмолии маҳсулоти никотиндор ва (ё) дастурамал, ёддошти ба ин маҳсулот замишашуда овардани нуктаҳои зерин роҳ дода намешавад:

- номгузориҳо, тамғаҳои молӣ ва маълумоти дигар оид ба дастгоҳҳои, ки бо мақсади баҳогузорӣ ба системаи таҳвили никотин дар масъалаи мувофиқат ба талаботи Регламенти техникии мазкур истифода нашуданд;

- номгузориҳо, тамғаҳои молӣ ва маълумоти дигар оид ба дастгоҳҳои, ки ҳангоми истифодаи онҳо дар раванди арзёбии системаи таҳвили никотин номутобиқатии маҳсулоти никотиндор, аэрозоли никотиндор ва

(ё) дар маҷмӯъ, номутобиқатии системаи таҳвили никотин бо талаботи Регламенти техникийи мазкур ошкор карда шудаанд;

- маҳсулоти никотиндори мазкур метавонад бо ҳама гуна ё тамоми дастгоҳҳои истифода карда шавад ё пешбинӣ шудааст.

45. Мавод ё усули ҷойгузори маълумот ба борпечи истеъмолий ё ёддошти ба он замишашуда бояд ҳифозати маълумоти мазкурро ҳангоми интиқол, нигоҳдорӣ ва фурӯши маҳсулоти никотиндор таъмин намоянд.

46. Маълумот ба борпечи истеъмолий ё ёддошти ба он замишашуда бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ дарҷ карда мешавад ва метавонад бо забонҳои дигар тақрир гардад. Матне, ки ба тамғаи молии бақайдгирифташуда ё намунаи саноатӣ дохил карда шудааст, бо забони бақайдгирӣ сабт мешавад.

10. ТАЛАБОТ НИСБАТИ ҶОЙҶОЕ, КИ БАРОИ ИСТЕЪМОЛИ МАҲСУЛОТИ НИКОТИНДОР ПЕШБИНӢ КАРДА ШУДААНД

47. Ҷойҳои маҳсусе, ки барои истеъмолии маҳсулоти никотиндор пешбинӣ шудаанд, дар ҳуҷраҳои алоҳидаи дардор ё бо таҷҳизоти ба он монанд мучаҳҳазшуда муқаррар карда мешаванд. Ҷойҷое, ки маҳсус барои истеъмолии маҳсулоти никотиндор пешбинӣ шудаанд, метавонанд дар кабинаҳои ҷойгир карда шаванд.

48. Аз тарафи беруни ҷойҳои маҳсуси барои истеъмолии маҳсулоти никотиндор ҷудошуда навиштаҷоти «Ҷой барои истеъмолии маҳсулоти никотиндор» насб карда мешавад ва он бояд ба нишонаҳои визуалӣ нисбат ба ҷойҳои маҳсуси истеъмолии маҳсулоти никотиндор, ки бо замишҳои 4 ба Регламенти техникийи мазкур пешбинӣ карда шудаанд, мувофиқат кунад.

49. Ҷойҳои маҳсус, ки барои истеъмолии маҳсулоти никотиндор пешбинӣ карда шудаанд, ба таври зерин мучаҳҳаз карда мешаванд:

- дар ҳуҷраи пӯшидаи дорои системаи ҳавокашии механикӣ, ки хориҷкунии аэрозолро таъмин намуда, воридшавии аэрозолро ба ҳуҷраҳои ҳамхӯдуд пешгирӣ мекунад;

- барои ҷамъовариҳои партовҳои бояд куттиҳои дошта бошанд.

50. Ҷойҳои маҳсуси барои истеъмолии маҳсулоти никотиндор ҷудо кардашуда ҳамарӯза бо истифода аз маводи шустушӯ ва тамйизкунанда тоза карда мешаванд. Куттиҳои партов ҳар рӯз ҳолӣ карда шуда, бо истифода аз маводи шустушӯ ва тамйизгардонӣ шуста мешаванд.

51. Бо мақсади пешгирӣ кардани таъсири ғайрифаволии аэрозоли никотиндор ба атроф ҷойҷое, ки маҳсус барои истеъмолии маҳсулоти никотиндор пешбинӣ шудаанд, аз макон ва иншооти санитариву маишӣ ҷудо ҷойгир кунонида мешаванд.

52. Дар ҷойҳое, ки махсус барои истеъмоли маҳсулоти никотиндор пешбинӣ шудаанд, маводи иттилоотӣ доир ба хатар ва зарари истеъмоли маҳсулоти никотиндор пешниҳод карда мешаванд.

11. ТАЪМИНИ МУТОБИҚАТИ МАҲСУЛОТИ НИКОТИНДОР БА ТАЛАБОТИ РЕГЛАМЕНТИ ТЕХНИКИИ МАЗКУР

53. Мутобиқати маҳсулоти никотиндор ба Регламенти техникии мазкур бо иҷрои бевоситаи он таъмин карда мешавад.

54. Усулҳои ташхис (озмоишҳо) ва ҷенкунии маҳсулоти никотиндор дар ҳуҷҷатҳои марбут ба стандартизатсия мутобиқи номгуӣ ҳуҷҷатҳое, ки дорои қоидаҳо ва усулҳои ташхис (озмоишҳо) ва ҷенкунӣ мебошанд, аз ҷумла, қоидаҳои интиҳоби намунаҳое, ки барои татбиқ ва иҷрои талаботи Регламенти техникии «Талабот ба маҳсулоти никотиндор» ва амалӣ намудани арзёбии мутобиқати объектҳои танзими техникӣ мутобиқи замимаи 1 ба Регламенти техникии мазкур заруранд, муқаррар карда мешаванд.

12. НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ РИОЯИ ТАЛАБОТИ РЕГЛАМЕНТИ ТЕХНИКИИ МАЗКУР

55. Назорат (санчиш)-и давлатии риояи талаботи Регламенти техникии мазкур мутобиқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

13. ТАСДИҚИ МУТОБИҚАТ

56. Маҳсулоти никотиндор, пеш аз он ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муомилот бароварда шавад, бояд тибқи қонунгузорию соҳаи батанзимдарории техникӣ бо роҳи гирифтани сертификати мутобиқат ё таъйиднома аз тасдиқи мутобиқат гузаронида шавад.

57. Ташхиси маҳсулоти никотиндор дар озмоишгоҳҳои аккредитатсияшуда, ки ба доираи аккредитатсияи онҳо дохил аст, гузаронида мешаванд.

58. Тасдиқи мутобиқати маҳсулоти никотиндор аз тарафи мақоми сертификатсионӣ дар доираи аккредитатсияи онҳо, тибқи тартиби муқарраргардида ва талаботи Регламенти техникии мазкур гузаронида мешавад.

14. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

59. Истеҳсол ва дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муомилот баровардани маҳсулоте, ки талабот нисбат ба он дар Регламенти техникии мазкур пешбинӣ шудааст, бе риояи талаботи Регламенти

техникии мазкур дар давоми 24 моҳ аз рӯзи эътибор пайдо кардани Регламенти техникии мазкур иҷозат дода мешавад.

Замимаи 1
ба Регламенти техникий
«Талабот ба маҳсулоти никотиндор»

РЎЙХАТИ

хуччатҳои марбут ба стандартизатсия, ки дорои қоидаҳо ва усулҳои таҳсис (озмоишҳо) ва ченкунӣ мебошанд, аз ҷумла қоидаҳои интиҳоби намунаҳои, ки барои татбиқ ва иҷроиши талаботи Регламенти техникий «Талабот ба маҳсулоти никотиндор» ва амалӣ намудани арзёбии мутобиқати объектҳои танзими техникий заруранд

№	Унсурҳои Регламенти техникий	Ифодаи стандарт	Номгӯии стандарт	Эзоҳ
1	2	3	4	5
1	Банди 12 боби 5	СБД 30570-2015	Сигорҳо. Муайян кардани таркиби никотин дар конденсати дуд. Усули хроматографияи газӣ	
2	Бандҳои 13, 14 боби 5	СТ ҚТ 1117-2021	Маҳсулоти никотиндор. Маснуоти дорои тамокуи гармшаванда. Шартҳои техникий	Барои маснуоти дорои тамокуи гармшаванда
3	Зербанди 1 банди 7 боби 3	*	*	* Бояд стандарти миллий барои муайян кардани таркиби никотин дар моеъҳо барои системаҳои электроники истеъмол таҳия карда шавад

Замимаи 2
ба Регламенти техникий
«Талабот ба маҳсулоти никотиндор»

Ҳадди ҷоиши моддаҳои ихроҷшаванда ба 100 см³ аэрозол

Моддаҳои зарарнок ва эҳтимоли зарарнок	Воҳиди ченак	Арзиши то ҳадди ҷоиши моддаҳои ихроҷшуда (ба 100 см ³ аэрозол)
Монооксиди карбон (CO)	мг/100 см ³	на зиёда аз 0.3 (фосилаи эътимодомез ± 20%)*
Оксиди нитроген (NO)	мкг/100 см ³	на зиёда аз 4.0 (фосилаи эътимодомез ± 20%)*
Оксидҳои нитроген (NOx)	мкг/100 см ³	на зиёда аз 5.0 ± (фосилаи эътимодомез 20%)*
Атсеталдегид	мкг/100 см ³	**
Акролеин	мкг/100 см ³	**
Формалдегид	мкг/100 см ³	**
Бенз(а)пирен	нг/100 см ³	**
1,3 бутадиеи	мкг/100 см ³	**
Бензол	мкг/100 см ³	**
N-нитрозонорникотин	нг/100 см ³	**
4-N-метил-N-нитрозамино-)-1-(3-Пиридил-)-1-Бутанон	нг/100 см ³	**
Эзоҳ:		
* арзиши нишондод барои маснуоти дорои тамокуи гармшаванда татбиқ карда мешавад;		
** арзиши нишондод пас аз ҷорӣ намудани стандарте, ки усули дахлдори муайянкуниро бо дарназардошти хусусиятҳои метрологии ин усули муайянкунӣ ва тадқиқоти илмӣ мавҷуда муайян менамояд, муқаррар карда мешавад.		

Замимаи 4
ба Регламенти техникии
«Талабот ба маҳсулоти никотиндор»

Замимаи 3
ба Регламенти техникии
«Талабот ба маҳсулоти никотиндор»

Рӯйхати

моддаҳое, ки истифодаашон дар рафти истеҳсоли маснуоти дорои
тамокуи гармшаванда иҷозат дода намешавад

1. Мавод:

- кислотаи агаритсионӣ;
- рағани қатрони тӯс;
- витамини Е;
- диатсетил;
- рағани талхи бодомӣ бо таркиби асиди синилии озод ё
вобасташуда;

- рағани сассафрас;
- рағани катрони арча;
- рағани кофурӣ;
- кофур;
- кумарин;
- сафлор;
- туйон.

2. Моддаҳои хушбӯӣ ва хуштаъме, ки аз маводи зерин омода
карда шудаанд:

- чӯбпояи сагангури талху ширин (*Stipites Dulcamarae*);
- чӯби дарахти кофур (*Lignum Camphorae*);
- решаи арчаи маъмулӣ (*Rhizoma Poiypodii*);
- алафи пудинаи тезак (*Herba Pulegii*);
- чӯби квассия (*Lignum Quassiae*);
- решаи дарахти собунак (*Cortex Quillaja*);
- алафи пажмаи ёвой (*Herba Tanacetii*);
- алафи испанд (*Herba Rutaе*);
- поя, барг, решаи сассафрас (*Stipes, Folium, Cortex Sassafratis*);
- қашқабедаи хушбӯӣи доругӣ (*Millilotus officinalis*);
- лӯбиёи нафис (*Semen Toncae*);
- изғичи печони хушбӯӣ (*Liatris odoratissima*);
- шунгиёҳ (*Asperula odorata*).

Шакли ҳисобот
оид ба таркиби маҳсулоти никотиндор

Ҳисобот

оид ба таркиби маҳсулоти никотиндор, ки дар давоми соли тақвими
ҳисоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фурӯхта шудааст

1. Номгӯи маҳсулоти никотиндор

2. Софии глитсерин, пропиленгликол, никотин (намакҳои никотин)

3. Таркиби никотин мувофиқи дастур (таснифот): мг/г дар омезиши
тамоку ва ғайритамоку, мг/г дар омезиши моеъ, мг/г ва г ба
маҳсулот (барои маҳсулоти никотиндори бо даҳон
истеъмолшаванда)

4. Рӯйхати ингредиентҳо ва ҳиссаи вазни онҳо

№	Номгӯи ингредиент	Ҳиссаи ингредиент дар фоизҳо (% вазн)
1	2	3

Эзоҳ: ҳиссаи ингредиент мутобиқи дастур (таснифот) ҳисоб карда
мешавад

1. Маълумот оид ба озмоишҳои токсикологӣ нисбат ба
ингредиентҳо гузаронидашуда, ки дар банди 3 номбар карда шудаанд.

Аз ҷониби истеҳсолкунанда, шахси ваколатдори истеҳсолкунанда ё
шахси воридкунандаи маҳсулоти никотиндоре, ки дар ҳудуди кишвари
узви Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё ба фурӯш бароварда шудааст ё
тибқи фармоиши онҳо дар давраи ҳисоботӣ нисбати ингредиентҳои
дар ҳисоботи мазкур дарҷгардида озмоиши токсикологӣ анҷом дода
шудааст ё не?

☐ ҳа

☐ не

5. Маълумоти дорои сирри тиҷоратӣ (маълумоти дорои хусусияти махфӣ) дар _____

(бандҳо, қадвалҳои ҳисоботи мазкур) нишон дода шудаанд.

Эзоҳ: 1) Дар сурати мавҷуд набудани маълумоти дорои сирри тиҷоратӣ (маълумоти дорои хусусияти махфӣ) хат зада мешавад.

2) Дар ҳолати мавҷудияти маълумоти дорои сирри тиҷоратӣ (маълумоти дорои хусусияти махфӣ) мақомоти ваколатдори кишварҳои узви Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё дар соҳаи тандурустӣ махфияти маълумотро мутобиқи қонунгузории кишварҳои узви Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё таъмин менамоянд.

Истеҳсолкунанда, шахси ваколатдори истеҳсолкунанда ё шахси воридодкунандаи маҳсулоти никотиндоре, ки дар ҳудуди кишвари узви Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё фурӯхта мешавад _____

_____ (мансаб) _____ (имзо) _____ (насаб, ном ва номи падар)

« » _____ соли 20__

Ч.М

Замимаи 5
ба Регламенти техникии
«Талабот ба маҳсулоти никотиндор»

Таснифи дастгоҳҳо барои истеъмоли маҳсулоти никотиндор

Вобаста ба тарҳ дастгоҳҳои истеъмоли маҳсулоти никотиндор ба дастгоҳҳои якдафъаина ва такроран истифодашаванда (навъи кушод ва пӯшида) тақсим мешаванд.

Вобаста ба намуди пуркунанда дастгоҳҳо барои истеъмоли маҳсулоти никотиндор ба дастгоҳҳои омехтаи моеъ ва омехтаи тамоку/омехтаи ғайритамоку, инчунин комбинатсияи онҳо тақсим карда мешаванд.


Дастгоҳи истифодааш якдафъаина – низоми интиқоли никотин, ки бо усули саноатӣ бо пуркунанда пур карда шуда, имкони ивазкунии он мавҷуд нест ва барои истифодаи якдафъаина пешбинӣ шудааст.

Дастгоҳи навъи кушод – дастгоҳи истифодашавандаиш бисёркаратаи дорои зарфе, ки барои тибқи истеъмол пур кардан бо пуркунанда пешбинӣ шудааст. Вобаста ба пуркунанда дастгоҳҳои навъи кушод метавонанд ба дастгоҳҳои кушодаи барои омехтаи моеъ ва дастгоҳҳои кушодаи барои омехтаи тамоку/ғайритамоку пешбинишуда тақсим шаванд.

Дастгоҳи навъи пӯшида – дастгоҳи такроран истифодашаванда, ки барои истеъмоли маҳсулоти дорои никотин пешбинӣ шудааст. Вобаста ба намуди маҳсулоти дорои никотин дастгоҳҳои намуди пӯшида метавонанд барои истеъмоли моеи дорои никотин/бе никотин ва дастгоҳҳо барои маҳсулоти тамокуи тафсон (тамокуи тафсон)/омехтаи тамоку барои гармкунӣ/маҳсулоти ғайритамоку омехта/омехтаи ғайритамоку барои гарм кардан истифода бурда шаванд.

Замимаи 6
ба Регламенти техникии
«Талабот ба маҳсулоти никотиндор»

Аломатҳои визуалӣ нисбати ҷойҳое, ки махсус барои истеъмоли
маҳсулоти никотиндор пешбинӣ карда шудаанд



Ҷой барои истеъмоли маҳсулоти
дорони никотин

Утверждён
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от «29» декабря 2022 года, №612

Технический регламент
«Требования к никотинсодержащей продукции»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Технический регламент «Требования к никотинсодержащей продукции» (далее – Технический регламент) разработан на основании Закона Республики Таджикистан «О техническом нормировании» и устанавливает требования к никотинсодержащей продукции.

2. Настоящий Технический регламент распространяется на никотинсодержащую продукцию (изделия с нагреваемым табаком, никотинсодержащие жидкости) импортного производства, реализуемую на территории Республики Таджикистан.

3. Настоящий Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на территории Республики Таджикистан требования к идентификации никотинсодержащей продукции, а также требования к их производству, хранению, транспортированию, реализации, эксплуатации (в том числе, требования к специальным местам для потребления), маркировке, наносимой на потребительскую упаковку, показателям функционального назначения, в том числе потребительские свойства и характеристики никотинсодержащей продукции, определяющие уровень качества и направленные на предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно безопасности и качества никотинсодержащей продукции.

4. Требования настоящего Технического регламента не распространяются на:

- отношения, установленные международными договорами и актами;
- образцы никотинсодержащей продукции, ввозимые на территорию Республики Таджикистан лабораториями, изготовителями никотинсодержащей продукции и (или) импортерами (продавцами) и предназначенные для проверки качества и безопасности, для измерений в соответствии с международными стандартами, проведения межлабораторных сравнительных испытаний, измерений нормируемых параметров в соответствии с требованиями

технических регламентов, калибровки оборудования, сравнительных тестов, проведения дегустаций, изучения дизайна;

- образцы никотинсодержащей продукции, ввозимые на территорию Республики Таджикистан организаторами и (или) участниками международных выставок и ярмарок в качестве образцов и экспонатов;

- никотинсодержащую продукцию, реализуемую в магазинах беспошлинной торговли.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

5. В настоящем Техническом регламенте применяются следующие термины и определения:

- аэрозоль – взвесь жидких частиц в газообразной фазе, образующийся в результате использования системы доставки никотина по назначению с изделиями с нагреваемым табаком, никотинсодержащими жидкостями и безникотиновыми наполнителями;

- безникотиновый наполнитель (безникотиновая жидкость) – изделие в жидкой форме, помещенное в емкости (картриджи, резервуары, контейнеры и другие), не содержащего никотин, соли никотина или с их содержанием менее 0,1 мг/мл жидкости, предназначенное для использования путем вдыхания потребителем аэрозоля, получаемого при эксплуатации с устройством;

- вид никотинсодержащего изделия – совокупность никотинсодержащих изделий, сходных по потребительским свойствам и способу потребления;

- выделяемые вещества – химические элементы или соединения, которые выделяются в процессе использования никотинсодержащего изделия по назначению, в том числе вещества, содержащиеся в аэрозоле, вдыхаемом потребителем;

- горение – физико-химический окислительно-восстановительный процесс, сопровождающийся выделением тепла и продуктов горения, в ходе которого вещество вступает в реакцию с кислородом;

- изготовитель – юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве субъекта предпринимательства, осуществляющее от своего имени производство и реализацию никотинсодержащей продукции;

- изделие с нагреваемым табаком – вид никотинсодержащего изделия в виде отдельной порции, например стика, картриджа (капсулы), состоящий из табака нагреваемого (табачной смеси), заполненного промышленным способом, предназначенный для использования путем вдыхания никотинсодержащего аэрозоля, образующегося в процессе нагревания при эксплуатации с системой для нагрева табака, без горения;

- ингредиент – вещество (за исключением табачного листа и иных частей табака, в том числе прошедшего промышленную и (или) иную обработку, а

также никотина, в том числе солей никотина и иных производных), используемое при производстве наполнителя никотинсодержащего изделия, присутствующее в готовом никотинсодержащем изделии, в том числе в измененной форме;

- картридж (капсула) – компонент системы доставки никотина, заполненный наполнителем или наполнителями промышленным способом, предназначенный для образования аэрозоля и его вдыхания потребителем при использовании с устройством для потребления никотинсодержащих изделий, который может быть встроен в устройство для потребления никотинсодержащих изделий;

- наполнитель – основной элемент никотинсодержащего изделия (в том числе табачная смесь, никотинсодержащие и безникотиновые жидкие смеси, гель, порошок, бестабачная смесь и т. д.);

- наименование никотинсодержащей продукции – название никотинсодержащей продукции с заданными изготовителем потребительскими свойствами, позволяющее отличать одну никотинсодержащую продукцию от другой;

- никотин – химическое вещество с формулой 3- (1-метил-2-пирролидинил) пиридин;

- никотинсодержащая жидкость – вид никотинсодержащего изделия в жидкой форме, состоящий из никотинсодержащей смеси, помещенной в емкости (картриджи, резервуары, контейнеры и другие) с содержанием никотина или солей никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл жидкости, предназначенный для использования путем вдыхания потребителем никотинсодержащего аэрозоля, получаемого при эксплуатации с электронной системой доставки никотина;

- никотинсодержащее изделие – изделие, предназначенное для использования путем вдыхания потребителем аэрозоля, получаемого при эксплуатации устройств (изделия с нагреваемым табаком, никотинсодержащие жидкости). Для целей настоящего технического регламента под никотинсодержащим изделием понимаются в том числе никотинсодержащие и безникотиновые жидкости, а также изделия с нагреваемым табаком;

- никотинсодержащая продукция – никотинсодержащее изделие, упакованное в потребительскую упаковку;

- никотинсодержащая смесь – наполнитель никотинсодержащей жидкости без табака, содержащий никотин или соли никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл жидкости, с использованием или без использования добавок;

- потребительская упаковка – минимальная единица упаковки (пачка), непосредственно контактирующая с никотинсодержащим изделием), предназначенная для продажи продукции конечному потребителю;

- система доставки никотина – совокупность (комплектность) никотинсодержащего изделия) и устройства, согласно информации изготовителя, должны использоваться совместно;

- срок годности – период, по истечении которого никотинсодержащая продукция (безникотиновый наполнитель) считается непригодной для использования по назначению;

- срок хранения – период времени, в течение которого никотинсодержащая продукция) сохраняет наилучшие качества, свойства и характеристики, при соблюдении установленных изготовителем условий хранения. Истечение срока хранения не означает, что продукция не пригодна для использования;

- табак – растение рода *Nicotiana* семейства пасленовых видов *Nicotiana Tabacum* и *Nicotiana Rustica* или его части, прошедшие послеуборочную и (или) иную промышленную обработку, включая расширенный или восстановленный табак;

- табак нагреваемый (табачная смесь) - наполнитель изделия с нагреваемым табаком, состоящий из табака, прошедшего промышленную и (или) иную обработку, с использованием или без использования добавок;

- табачная смесь для нагревания – вид никотинсодержащего изделия, представляющий собой табачную смесь, с добавлением или без добавления никотина и предназначенный для образования аэрозоля, получаемого путем прямого или косвенного нагревания (без горения), и его вдыхания потребителем при использовании изделия с устройством для потребления никотинсодержащих изделий;

- табачный дым – взвесь твердых и жидких частиц, а также газов, образуемая при горении табака, с учетом содержащейся в ней воздушной массы окружающего воздуха;

- устройство – установка, аппарат, механизм, используемое с никотинсодержащим изделием, обеспечивающее образование аэрозоля (система для нагрева табака, электронные системы доставки никотина, электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином и другие разновидности) без горения никотинсодержащей смеси, табака нагреваемого (табачной смеси) или безникотинового наполнителя. Устройства в зависимости от типа конструкции могут быть одноразового или многоразового использования.

3. ИНДЕТИФИКАЦИЯ НИКОТИНОСОДЕРЖАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

6. Для целей отнесения никотинсодержащей продукции к области применения настоящего Технического регламента идентификация проводится визуальным способом без проведения исследований (испытаний) по следующим идентификационным признакам:

1) по наименованию:

- для никотинсодержащей продукции: путем сравнения наименования «никотинсодержащая продукция» и (или) вида никотинсодержащего изделия с наименованием, указанным на потребительской упаковке или в документах на рассматриваемую продукцию;

2) по компонентному составу:

- для изделий с нагреваемым табаком: путем проверки наличия сведений о табаке, нагреваемом (табачной смеси) на потребительской упаковке или в документах на рассматриваемую продукцию;

- для никотинсодержащих жидкостей: путем проверки наличия сведений о наличии никотина в никотинсодержащей смеси, а также сведений о массе нетто или об объеме нетто никотинсодержащей смеси (в зависимости от формы) на потребительской упаковке или в документах на рассматриваемую продукцию;

3) по способу применения:

- путем проверки наличия на потребительской упаковке или в аннотации указания на устройство для потребления никотинсодержащих изделий (тип, марка, модель), с которым должно использоваться никотинсодержащее изделие, или на способ потребления никотинсодержащего изделия, если его потребление не предполагает использование устройства для потребления никотинсодержащих изделий. Классификация устройств для потребления никотинсодержащей продукции приведена в приложении №5 к настоящему Техническому регламенту.

7. Идентификация никотинсодержащей продукции также проводится инструментальным методом по следующим идентификационным признакам:

- наличие никотина в никотинсодержащем аэрозоле изделий с нагреваемым табаком в соответствии с пунктом 11 настоящего Технического регламента. Наличие никотина в безникотиновых наполнителях и никотинсодержащих жидкостях определяется методом измерения содержания никотина в жидкости, указанным в пункте 4 перечня документов по стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований Технического регламента «Требования к никотинсодержащей продукции» и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, предусмотренного приложением 1 Технического регламента;

- отсутствие горения при эксплуатации изделий с нагреваемым табаком в соответствии с пунктом 13 настоящего Технического регламента;

- отсутствие процесса горения подтверждается содержанием монооксида углерода (CO) и оксидов азота (NO, NOx) в аэрозоле не выше предельно-допустимых значений выделяемых веществ на 100 см³ аэрозоля, указанных в приложении 2 к настоящему Техническому регламенту.

8. В качестве документов на продукцию для целей идентификации никотинсодержащей продукции используются в том числе один или несколько из следующих документов: инструкция, памятка (лист-вкладыш),

информационный листок, договор, товаросопроводительная документация, документ, подтверждающий соответствие или другие документы изготовителя, поставщика.

4. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ НИКОТИНОСОДЕРЖАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ

9. Никотинсодержащая продукция выпускается в обращение на рынке Республики Таджикистан при их соответствии требованиям настоящего Технического регламента, при этом импортер, изготовитель и продавец должны выполнять следующие требования:

- обеспечивать соответствие никотинсодержащей продукции требованиям настоящего Технического регламента;
- указывать в сопроводительных документах на продукцию необходимую информацию о сертификате соответствия;
- предоставлять сопроводительные документы на товар;
- предоставлять заинтересованным лицам (в зависимости от их требований), в том числе в ходе таможенных процедур, документы, подтверждающие соответствие никотинсодержащей продукции требованиям настоящего Технического регламента (сертификат соответствия или его копию);
- не допускать производство и реализация никотинсодержащей продукции, не прошедшей оценку (подтверждение) соответствия или не соответствующей требованиям настоящего Технического регламента.
- не допускается продажа никотинсодержащей продукции без сертификата соответствия, без маркировки на государственном языке и санитарно-эпидемиологического заключения.

10. Никотинсодержащая продукция, выпускаемая в обращение на рынке Республики Таджикистан, подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно требованиям настоящего Технического регламента.

5. ТРЕБОВАНИЕ К НИКОТИНОСОДЕРЖАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

11. Наличие никотина в никотинсодержащем аэрозоле определяется методом газовой хроматографии в соответствии с документами по стандартизации, указанными настоящего Технического регламента, в мг на 100 см³ никотинсодержащего аэрозоля.

12. Содержание выделяемых веществ в 100 см³ никотинсодержащего аэрозоля, образующегося в процессе эксплуатации никотинсодержащего изделия, не должно превышать установленные предельно-допустимые значения выделяемых веществ на 100 см³ аэрозоля согласно приложению 2 настоящего Технического регламента.

13. Отсутствие процесса горения никотинсодержащей смеси и табака нагреваемого (табачной смеси) подтверждается содержанием монооксида углерода (CO) и оксидов азота (NO, NO_x) в никотинсодержащем аэрозоле, которые не должны превышать предельно-допустимых значений, указанных в приложении 2 настоящего Технического регламента.

14. Показатель активности воды для изделий с нагреваемым табаком не должен превышать 0,7 A_w.

15. Срок хранения или срок годности, либо их отсутствие определяются изготовителем.

16. При производстве никотинсодержащей продукции не допускается использование в качестве ингредиентов веществ, оборот которых запрещен в соответствии с международными договорами и веществ согласно приложению 3 к настоящему Техническому регламенту.

17. Масса нетто табака нагреваемого (табачной смеси) и масса нетто или объем нетто никотинсодержащей смеси (в зависимости от формы) рассчитывается на каждую потребительскую упаковку и указывается с точностью до десятичного знака (грамм или миллилитр). Допускается отклонение фактической массы нетто или объема нетто никотинсодержащей смеси (в зависимости от формы) от номинальной массы или объема, указанной на потребительской упаковке до 10 процент.

18. При производстве никотинсодержащих изделий применяется дистиллированный глицерин с чистотой не менее 95 процентов и пропиленгликоль с чистотой не менее 95 процентов и никотин (соли никотина) с чистотой не менее 95 процентов. Чистота используемых веществ подтверждается изготовителем.

19. Содержание никотина в никотинсодержащей жидкости не должно превышать 20 мг/мл.

20. Содержание никотина в наполнителях иных никотинсодержащих изделий не должно превышать 3,5 процентов вес или 35 мг/г.

21. Объем жидкой смеси в картридже не должен превышать 2 мл.

22. Объем жидкой смеси в контейнере не должен превышать 10 мл.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ

23. Любые элементы устройства при их использовании с никотинсодержащим изделием по назначению не должны выделять в аэрозоль вещества, вызывающие токсичность. Отсутствие токсичности, вызванной выделением веществ из любых элементов устройства в аэрозоль, подтверждается изготовителем на основании собственных исследований.

24. Изготовитель устройства должен обеспечить наличие технического паспорта на каждую модель, версию устройства. Технический паспорт должен

содержать контактные данные изготовителя, а также инструкцию по эксплуатации (руководство пользователя).

25. Технический паспорт устройства должен храниться изготовителем не менее 10 лет после окончания реализации на рынке Республики Таджикистан соответствующей модели, версии устройства.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССАМ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

26. Изготовитель никотинсодержащей продукции должен иметь систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ISO 9001. Производственные процессы изготовителя, спецификации продукции, протоколы испытаний и процессы приемки и мониторинга партий продукции должны документироваться, а изготовитель должен обеспечить наличие процесса периодического внутреннего контроля.

27. Никотинсодержащую продукцию транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан. Транспортные средства должны быть крытыми, сухими, чистыми и без постороннего запаха.

28. Помещение для хранения никотинсодержащей продукции должно быть сухим, чистым и без постороннего запаха.

29. Никотинсодержащая продукция должна храниться в сухом месте. Изготовитель вправе устанавливать дополнительные условия хранения и перевозки, а также срок хранения никотинсодержащей продукции.

30. Изготовитель обязан установить срок годности никотинсодержащей продукции, если такая продукция имеет период времени, по истечении которого никотинсодержащая продукция считается непригодной для эксплуатации по назначению. Информация о сроке годности никотинсодержащей продукции наносится на потребительскую упаковку в соответствии с требованиями главы 8 настоящего Технического регламента.

31. Эксплуатация никотинсодержащей продукции и (или) устройства осуществляется по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации (руководство пользователя). Информация о порядке использования никотинсодержащей продукции и (или) устройства по назначению доводится до сведения потребителей продавцом любым иным удобным способом.

32. При реализации никотинсодержащей продукции и (или) устройства продавец предоставляет потребителю достоверную и полную информацию о продукции, в том числе:

- наименование устройства, для эксплуатации с которым предназначена никотинсодержащая продукция;

- по требованию потребителя ознакомляет его с устройством в собранном, технически исправном состоянии, а также разъясняет и проводит демонстрацию способов эксплуатации никотинсодержащей продукции и (или) устройства.

8. ПАРВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О СОСТАВЕ НИКОТИНОСОДЕРЖАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

33. Изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо или импортер никотинсодержащей продукции реализуемой на территории Республики Таджикистан обязаны ежегодно, не позднее последнего дня первого квартала года, следующего за отчетным календарным годом, представлять в уполномоченный орган в сфере здравоохранения отчет, содержащий сведения о составе никотинсодержащей продукции, в том числе информацию о чистоте веществ указанных в пункте 18 реализованных в течение отчетного календарного года, по форме, установленной в приложении 4 к настоящему Техническому регламенту.

34. Отчет должен содержать перечень наименований ингредиентов и их весовую долю по каждому наименованию никотинсодержащей продукции.

35. В случае, если изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо или импортер проводили токсикологические исследования в отношении ингредиентов или такие исследования проводились по их заказу, изготовитель и (или) импортер в отчете обязан сообщить о факте проведения токсикологических исследований и в уполномоченный орган в сфере здравоохранения, представить в тридцатидневный срок со дня получения запроса информацию о результатах таких исследований с указанием использованных при этом методов, методик выполнения измерений и типов средств измерений.

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

36. На потребительскую упаковку никотинсодержащей продукции, должна быть нанесена следующая информация:

- для никотинсодержащей продукции, наименование «никотинсодержащая продукция» и (или) наименование вида никотинсодержащей продукции;

- наименование устройства, для эксплуатации с которым предназначена данная никотинсодержащая продукция если никотинсодержащая продукция не соединена с соответствующим устройством конструктивно;

- дата изготовления, а также срок годности и (или) условия хранения, если такой срок и (или) условия хранения определены изготовителем;

- надпись: «Продажа лицам в возрасте до 18 лет запрещена»;

- надпись: «Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества»;

- для никотинсодержащей продукции, масса нетто табака нагреваемого (табачной смеси) и масса нетто или объем нетто никотинсодержащей смеси (в зависимости от формы) в соответствии с пунктом 17 настоящего Технического регламента.

- надпись: «Произведено для Республики Таджикистан».

37. Не допускается наносить на потребительскую упаковку (лист-вкладыш) никотинсодержащих изделий количественных показателей содержания смолистых веществ, никотина и монооксида углерода в никотинсодержащем аэрозоле.

38. На потребительскую упаковку изделий с нагреваемым табаком наносится предупреждение о вреде потребления никотинсодержащих изделий в виде надписи: «Данный продукт вредит вашему здоровью и вызывает зависимость». Текст надписи наносится буквами черного цвета жирным, четким, легко читаемым шрифтом на белом фоне. Информация, предусмотренная настоящим пунктом, помещается в рамку черного цвета, толщиной не менее 1 мм. Площадь, ограниченная рамкой, включая площадь самой рамки, располагается на лицевой основной стороне потребительской упаковки и занимать не менее 20 процентов площади лицевой основной стороны.

39. На потребительскую упаковку устройств наносится надпись следующего содержания: «Продажа лицам в возрасте до 18 лет запрещена».

40. Информация, нанесенная на потребительскую упаковку никотинсодержащей продукции, устройств и (или) инструкцию, памятку (лист-вкладыш) к ней должна быть достоверной и не должна вводить потребителей в заблуждение. На потребительскую упаковку никотинсодержащей продукции, устройств и (или) инструкцию, памятку (лист-вкладыш) допускается нанесения дополнительной информации о данной никотинсодержащей продукции, не указанной в пунктах 36-38 настоящего Технического регламента.

41. На потребительскую упаковку никотинсодержащей продукции и (или) инструкцию, памятку (лист-вкладыш) допускается нанесение информации о том, что никотинсодержащий аэрозоль, образующийся в ходе эксплуатации данной никотинсодержащей продукции, содержит меньше выделяемых веществ, чем табачный дым.

42. Информация, нанесенная на потребительскую упаковку никотинсодержащей продукции и (или) инструкцию, памятку (лист-вкладыш) к ней, не должна содержать:

- утверждения о лечебных свойствах никотинсодержащей продукции;
- утверждения, создающие у потребителя впечатление, что использование данной никотинсодержащей продукции менее вредно для здоровья человека, чем использование других наименований никотинсодержащей продукции.

43. Информация, нанесенная на потребительскую упаковку и (или) инструкцию, памятку (лист-вкладыш) к ней, должна быть нанесена четкими, разборчивыми, легко читаемыми, несмываемыми, устойчивыми к действию климатических факторов буквами или символами.

44. Не допускается указывать на потребительской упаковке никотинсодержащей продукции и (или) инструкции, памятке (листе-вкладыше) к ней:

- наименования, товарные знаки и иные сведения об устройствах, которые не использовались в целях проведения оценки системы доставки никотина на соответствие требованиям настоящего Технического регламента;

- наименования, товарные знаки и иные сведения об устройствах, при использовании которых в процессе проведения оценки системы доставки никотина выявлено несоответствие никотинсодержащей продукции, никотинсодержащего аэрозоля и (или) в целом системы доставки никотина требованиям настоящего Технического регламента;

- что данная никотинсодержащая продукция предназначена или может быть использована с любыми и (или) всеми устройствами.

45. Средства и способы нанесения информации на потребительскую упаковку и (или) инструкцию, памятку (лист-вкладыш) должны обеспечивать сохранность такой информации при транспортировке, хранении и реализации никотинсодержащей продукции и устройств.

46. Информация наносится на потребительскую упаковку и (или) инструкцию, памятку (лист-вкладыш) на таджикском и русском языках, допускается повторение информации на других языках. Текст, входящий в зарегистрированный товарный знак или промышленный образец, наносится на языке регистрации.

10. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НИКОТИНОСОДЕРЖАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

47. Места, выделенные специально для потребления никотинсодержащей продукции размещают в отдельных помещениях, оборудованных дверью или аналогичным устройством. Места, выделенные специально для потребления никотинсодержащей продукции, допускается размещать в виде кабинок.

48. С внешней стороны мест, выделенных специально для потребления никотинсодержащей продукции, размещается надпись или знак «Место для потребления никотинсодержащей продукции» в соответствии с визуальными обозначениями в отношении специальных мест для потребления никотинсодержащей продукции, предусмотренными приложением 4 к настоящему Техническому регламенту.

49. Места, выделенные специально для потребления никотинсодержащей продукции оборудуются:

- в закрытом помещении системой вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающей вывод аэрозоля, препятствующей проникновению аэрозоля в смежные помещения;

- урнами для сбора мусора.

50. В местах, выделенных специально для потребления никотинсодержащей продукции, проводится ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Урны ежедневно и по мере наполнения освобождаются от мусора, ежедневно моются с применением моющих и дезинфицирующих средств.

51. В целях исключения пассивного контакта никотинсодержащего аэрозоля, места, выделенные специально для потребления никотинсодержащей продукции, изолируются от санитарно-бытовых помещений.

52. В местах, выделенных специально для потребления никотинсодержащей продукции предоставляется информационный материал о вреде потребления никотинсодержащей продукции.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЕ НИКОТИНОСОДЕРЖАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

53. Соответствие никотинсодержащей продукции настоящему Техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований непосредственно.

54. Методы исследований (испытаний) и измерений никотинсодержащей продукции, устанавливаются в документах по стандартизации, включенных в перечень документов по стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований Технического регламента «Требования к никотинсодержащей продукции» и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования согласно приложению 1 настоящего Технического регламента.

12. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

55. Государственный контроль (надзор) за соответствием продукции, настоящему Техническому регламенту осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан.

13. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

56. Никотинсодержащая продукция перед выпуском в обращение на рынке Республики Таджикистан подлежит подтверждению соответствия путем сертификации или декларирования по выбору заявителя в порядке, установленном законодательством в области технического регулирования.

57. Испытания никотинсодержащей продукции проводятся в аккредитованных лабораториях в пределах их аккредитации.

58. Подтверждение соответствия никотинсодержащей продукции осуществляется органом по сертификации в пределах их аккредитации в установленном порядке и в соответствии с требованиями настоящего Технического регламента.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

59. Производство и выпуск в обращение на территории Республики Таджикистан продукции, требования к которой предусмотрены Техническим регламентом, без соблюдения требований Технического регламента допускается в течение 24 месяцев со дня вступления в силу настоящего Технического регламента.

Приложение 1
к Техническому регламенту
«Требования к никотинсодержащей продукции»

ПЕРЕЧЕНЬ

документов по стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований Технического регламента «Требования к никотинсодержащей продукции» и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

№ п/п	Элементы Технического регламента	Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4	5
1	Пункт 12 главы 5	ГОСТ 30570–2015	Сигареты. Определение содержания никотина в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии	
2	Пункты 13, 14 главы 5	СТ РТ 1117-2021	Никотинсодержащая продукция. Изделия с нагреваемым табаком. Технические условия	Для изделий с нагреваемым табаком
3	Подпункт 1) пункта 7 главы 3	*	*	* Необходимо разработать национальный стандарт на определение содержания никотина в жидкостях для электронных систем потребления

Приложение 2
к Техническому регламенту
«Требования к никотинсодержащей продукции»

Предельно-допустимые значения выделяемых веществ на 100 см³ аэрозоля

Вредные и потенциально вредные вещества	Единица измерения	Предельно-допустимые значения выделяемых веществ (на 100 см ³ аэрозоля)
Монооксид углерода (CO)	мг/100 см ³	не более 0.3 (доверительный интервал ± 20%)*
Оксид азота (NO)	мкг/100 см ³	не более 4.0 (доверительный интервал ± 20%)*
Оксиды азота (NO _x)	мкг/100 см ³	не более 5.0 ± (доверительный интервал 20%)*
Ацетальдегид	мкг/100 см ³	**
Акролеин	мкг/100 см ³	**
Формальдегид	мкг/100 см ³	**
Бенз(а)пирен	нг/100 см ³	**
1,3-бутадиен	мкг/100 см ³	**
Бензол	мкг/100 см ³	**
N-нитрозоникотин	нг/100 см ³	**
4-(N-метил-N-нитрозамино-)-1-(3-Пиридил-)-1-Бутанон	нг/100 см ³	**
Примечание: * значения показателя применимо для изделий с нагреваемым табаком; ** значение показателя будет установлено после введения в действие стандарта, определяющего соответствующий метод определения, с учетом метрологических характеристик указанного метода определения и имеющихся научных исследований.		

Приложение 3
к Техническому регламенту
Требования к никотиносодержащей продукции

Перечень
веществ, которые не допускаются использовать при производстве изделий с
нагреваемым табаком

1. Вещества:

- агарциновая кислота;
- березовое дегтярное масло;
- витамин Е;
- диацетил;
- масло горького миндаля с содержанием свободной или связанной синильной кислоты;
- масло сассафраса;
- можжевельниковое дегтярное масло;
- камфорное масло;
- камфора;
- кумарин;
- сафлор;
- туйон.

2. Ароматические и вкусовые вещества, изготовленные из:

- древесного стебля паслена горько-сладкого (*Stipites Dulcamarae*);
- древесины камфорного дерева (*Lignum Camphorae*);
- корневища многоножки обыкновенной (*Rhizoma Polypodii*);
- травы пулегиевой мяты (блошной мяты) (*Herba Pulegii*);
- древесины квассии (*Lignum Quassiae*);
- коры мыльного дерева (*Cortex Quillaja*);
- травы пижмы (*Herba Tanacetii*);
- травы руты (*Herba Ruta*);
- стеблей, листьев, коры сассафраса (*Stipes, Folium, Cortex Sassafratis*);
- донника лекарственного (*Millilotus officinalis*);
- бобов тонка (*Semen Toncae*);
- лиатрисы пахучей (*Liatris odoratissima*);
- ясменника (*Asperula odorata*).

Приложение 4
к Техническому регламенту
«Требования к никотиносодержащей продукции»

Форма отчета
о составе никотинсодержащей продукции

Отчет
о составе реализованной на территории
Республики Таджикистан
в течение отчетного календарного года никотинсодержащей продукции

1. Наименование никотинсодержащей продукции

2. Чистота глицерина, пропиленгликоля, никотина (солей никотина)

3. Содержание никотина в соответствии с рецептурой (спецификацией):
мг/г в табачной и бестабачной смеси, мг/мл в жидкой смеси, мг/г и мг на
изделие (для никотинсодержащих изделий орального потребления)

4. Перечень наименований ингредиентов и их весовая доля:

№ п/п	Наименование ингредиента	Доля ингредиента в процентах (% вес)
1	2	3

Примечание: Доля ингредиента рассчитывается в соответствии с
рецептурой (спецификацией).

1. Информация о проведенных токсикологических исследованиях в
отношении ингредиентов, указанных в пункте 3.

Проводились ли изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом
или импортером никотинсодержащей продукции, реализованной на
территории государства – члена Евразийского экономического союза, или по
их заказу за отчетный период токсикологические исследования в отношении
ингредиентов, указанных в настоящем отчете?

- ☐ да
☐ нет

5. Сведения, составляющие коммерческую тайну (являющиеся

информацией конфиденциального характера), указаны в _____

(пункты таблицы настоящего отчета)

Примечания: 1. При отсутствии сведений, составляющих коммерческую тайну (являющихся информацией конфиденциального характера), проставляется прочерк.

2. В отношении сведений, составляющих коммерческую тайну (являющихся информацией конфиденциального характера), уполномоченными органами государств-членов Евразийского экономического союза в сфере здравоохранения обеспечивается режим охраны конфиденциальности информации в соответствии с законодательством государств-членов Евразийского экономического союза.

Изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо или импортер никотинсодержащей продукции, реализованной на территории государства – члена Евразийского экономического союза, _____

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
« ____ » _____ 20__ года		М.П.

Приложение 5
к Техническому регламенту
«Требования к никотиносодержащей продукции»

Классификация устройств для потребления никотинсодержащей продукции

В зависимости от конструкции устройства для потребления никотинсодержащих изделий подразделяются на устройства одноразового и многоразового использования (открытого и закрытого типа).

В зависимости от вида наполнителя устройства для потребления никотинсодержащих изделий подразделяются на устройства для жидкой смеси и табачной/бестабачной смеси, а также их комбинаций.

Устройство одноразового использования – система доставки никотина, заполненная промышленным способом наполнителем без возможности его замены, предназначенная для одноразового использования.

Устройство открытого типа – устройство многоразового использования, содержащее емкость, которая предназначена для заполнения наполнителем по мере его потребления. В зависимости от наполнителя устройства открытого типа могут быть устройствами открытого типа для жидкой смеси и устройствами открытого типа для табачной/бестабачной смеси.

Устройство закрытого типа – устройство многоразового использования, предназначенное для потребления никотинсодержащих изделий. В зависимости от вида никотинсодержащего изделия устройства закрытого типа могут быть устройствами для потребления никотинсодержащей/безникотиновой жидкости и устройствами для изделий с табаком нагреваемым (табака нагреваемого)/табачной смеси для нагревания/изделий с бестабачной смесью/бестабачной смеси для нагревания.

Приложение 6
к Техническому регламенту
«Требования к никотиносодержащей продукции»

Визуальные обозначения в отношении
специальных мест для потребления никотинсодержащей продукции



МЕСТО
для ПОТРЕБЛЕНИЯ
НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ